

МАЪЛУМОТНОМА

*Ному насаб **Чӯраев Хайрулло Шарофович**

*Мудири кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои факултети физикаи ДМТ аз соли 2006 то инҷониб кор мекунад.



*Соли таввалуд(рӯз ва моҳи таваллуд: **01.01.1958**

*Миллат: тоҷик

*Ҷои таваллуд: Тоҷикистон

* Маълумот: олий

*Соли 1980 Донишгоҳи Давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст.

*Ихтисос: математик, муаллим

*Унвони илмӣ: доктори илмҳои физикаю математика, профессор

*Қадам забонҳои хориҷиро медонад: русӣ, англисӣ

*Вақили Маҷлиси вақилони халқ ҳафт ё не: нест

*Бо муқофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст

*Вазъияти оилавӣ: оиладор, соҳиби ду фарзанд

*Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Н. Қаробое 150/2, хонаи 105

*Қор ва фаъолияти собиқа:

Солҳои 1975 – 1980	Донишҷӯи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ДДТ) ба номи В.И.Ленин
Солҳои 1980 – 1982	муҳандис барномасозии кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ Донишқадаи давлатии омӯзгорӣ Душанбе (ДДОД) ба номи Т.Г.Шевченко
Солҳои 1982 – 1986	ассистенти кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко
Солҳои 1980- 1989	Аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин
Солҳои 1990 – 1991	ассистенти кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко
Солҳои 1991 – 1993	муаллими калони кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко
Солҳои 1993 – 1995	дотсенти кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ДДОД ба номи Қ.Ч.Чӯраев
Солҳои 1995 - 2001	Дотсенти коллеҷи хунарҳои халқӣ ва санъати тасвирий Коллеҷи хунарҳои халқӣ ва санъати тасвирии ш. Истаравшан
Солҳои 2001- 2003	муаллими калони кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механикаи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ДДМТ)
Солҳои 2003- 2006	дотсенти кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механикаи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ДДМТ)
Солҳои 2006- то инҷониб	мудири кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ)

Маълумотнома

Ному насаб: Нарзуллоев Наим

Аз 01 сентябри соли 2018 дотсенти кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои ДМТ кор мекунад.



Сали таваллуд: 30.01.1954

Қои таваллуд: Тоҷикистон

Миллат: тоҷик

Маълумот: олий

Соли 1978 Институти инженер-физикии шаҳри Москва(МИФИ)-ро хатм намудааст

***Унвони илмӣ:** Номзади илмҳои физикаю математика, дотсент

***Қадам забонҳои хориҷиро медонад:** русӣ, англисӣ

***Вақили Маҷлиси вақилони халқ ҳаст ё не:** нест

***Бо муқофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:** нашудааст

***Вазъияти оилавӣ:** оиладор, соҳиби се фарзанд

***Суроға:** ш.Душанбе, кӯчаи Сино хона 130/5, ҳуҷраи 44

Қор ва фаъолияти собиқа:

Солҳои 1978-1979	Муҳандиси кафедраи ҳастаи ДМТ
Солҳои 1979-1983	Аспиранти Институти физика-техникии АИ Тоҷикистон
Солҳои 1983-1985	Ассистенти кафедраи физикаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон (ДДТТ) ба номи Абӯалӣ ибни Сино
Солҳои 1985-1987	Ҳодими илмии лабораторияи оптика ва спектроскопияи Институти физика-техникии АИ РТ
Солҳои 1988-1992	Муаллими калони Институти тичоратӣ
Солҳои 1992-2011	Қонишини директори ОАО «Маркази технологӣ»
Солҳои 2011-2014	Мудири кафедраи усулҳои таълими физикаи факултети физикаи ДМТ
Солҳои 2014-2018	Мудири кафедраи Электроникаи тиббии факултети тиббии ДМТ
Солҳои 2018 то ин қониб	Дотсенти кафедраи мошинҳои ҳисоббарорӣ, системаҳо ва шабакаҳои ДМТ

МАЪЛУМОТНОМА

Ному насаб Маҳмудов Изатулло Шомуродович

Муаллими калони кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо



*Соли таввалуд(рӯз ва моҳи таввалуд: **05.04.1968**

***Ҷои таввалуд:** Тоҷикистон

***Миллат:** тоҷик

* **Маълумот:** олий

*Соли 1995 Донишгоҳи Давлатии омӯзгорӣи шаҳри Кӯлобро хатм кардааст.

***Ихтисос:** физикаю-математик, муаллим

***Унвони илмӣ:** Номзади илмҳои физикаю математика

***Қадам забонҳои хориҷиро медонад:** русӣ, англисӣ

***Вакили Маҷлиси вакилони халқ ҳафт ё не:** нест

***Бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:** нашудааст

***Вазъияти оилавӣ:** оиладор, соҳиби панҷ фарзанд

***Суроға:** ш.Душанбе, кӯчаи Н. Қаробое 150/2, хонаи 306

***Қор ва фаъолияти собиқа:**

Солҳои 1990-1995	Донишҷӯи факултети физикаю математика Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣи шаҳри Кӯлоб
Солҳои 1996-2000	Ассистенти кафедраи физикаи назариявӣ Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣи шаҳри Кӯлоб
Солҳои 2000-2001	Қоромӯзи факултети физика Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон
Солҳои 2002-2005	Аспиранти факултети физика Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон
Солҳои 2003-2010	Мудири лабораторияи кафедраи физикаи ҳисоббарор ва мушаккилот факултети физика Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Солҳои 2010-2012	Ҳодими калони илмӣ – тадқиқотии инстиутути назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Солҳои 2013- то ин ҳақиқ	муаллими калони кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, факултети физика Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

МАЪЛУМОТНОМА

***Ному насаб** Норматов Зафар Сафармуродович

*Аз 01.01.2009 ассистенти кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо



***Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд):** 19.06.1979

***Ҷои таваллуд:** Тоҷикистон

***Миллат:** тоҷик

***Маълумот:** олий

*Соли 2004 Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро хатм кардааст.

***Ихтисос:** математикаи амалӣ,

***Унвони илмӣ:** номзади илмҳои физикаю математика, ассистент

***Қадам забонҳои хориҷиро медонад:** русӣ, англисӣ бо луғат

***Вақили Маҷлиси вақилони халқ ҳафт ё не:** нест

***Бо мукофоти давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:** нашудааст

***Вазъияти оилавӣ:** оиладор, соҳиби се фарзанд

***Суроға:** н.Шаҳринав, Ҷамоати деҳоти Ҷузӣ, деҳаи Элок

***Қор ва фаъолияти собиқа**

Солҳои 1996-2004	Донишҷӯи факултети механикаю математика Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон
Солҳои 2000-2008	Мудири кабинети лингафонӣ Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, факултети Шарқшиносӣ
Солҳои 2008-2009	Ёвари проректор оид ба таълим Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон
Солҳои 2008- то ин ҳаҷиб	Ассистенти кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

МАЪЛУМОТНОМА

***Ному насаб** Асомиддинов Зайниддин Шарофович

***Аз 01.09.2007** муаллими калони кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо



***Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд): 02.05.1978**

***Ҷои таваллуд:** Тоҷикистон

***Миллат:** тоҷик

***Маълумот:** олий

***Соли 2002** Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ-ро хатм кардааст.

***Ихтисос:** математика- информатика, муаллим

***Унвони илмӣ:** нест

***Қадам забонҳои хориҷӣ:** русӣ, англисӣ бо луғат

***Вақили Маҷлиси вақилони халқ ҳафт ё не:** нест

***Бо мукофоти давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:** нашудааст

***Вазъияти оилавӣ:** оиладор, соҳиби чор фарзанд

***Суроға:** н.Варзоб, Ҷамоати деҳоти Лучоб, деҳаи Косатароши боло

***Қор ва фаъолияти собиқа**

Солҳои 1996-2002	Донишҷӯи факултети математика Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
Солҳои 2002-2004	ассистенти кафедраи математикаи ҳисоббарор Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
Солҳои 2005-2006	муаллими калони кафедраи математикаи ҳисоббарор Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
Солҳои 2007- то ин ҳаҷиб	муаллими калони кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

МАЪЛУМОТНОМА

***Ному насаб:** Каримов Зоир Давлатбегович

*Аз 02.01.2016 ассистенти кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои факултети физикаи ДМТ



***Соли таввалуд(рӯз ва моҳи таваллуд):** 19.07.1988

***Қои таввалуд:** Тоҷикистон

***Миллат:** тоҷик

***Маълумот:** олий

Соли 2010 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст.

***Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд):** 19.06.1979

***Қои таваллуд:** н.Шаҳринав

***Миллат:** тоҷик

***Маълумот:** олий

*Соли 2004 Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро хатм кардааст.

***Ихтисос:** Муҳандис

***Унвони илмӣ:** номзади илмҳои физикаю математика, ассистент

***Қадам забонҳои хориҷиро медонад:** русӣ, англисӣ бо луғат

***Вақили Маҷлиси вақилони халқ ҳаст ё не:** нест

***Бо мукофоти давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:** нашудааст

***Вазъияти оилавӣ:** оиладор, соҳиби се фарзанд

***Суроға:** н.Файзобод, Қамоати деҳоти Кабкрез, деҳаи Кабкрез

***Қор ва фаъолияти собиқа**

Солҳои 2005 – 2010	Донишҷӯи факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ)
Солҳои 2010 – 2011	лаборанти кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ)
Солҳои 2012 – 2015	Аспиранти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ)
Солҳои 2016 – то ин ҳониб	Ассистенти кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ)

МАЪЛУМОТНОМА

***Ному насаб:** Восидов Шамсиддин Юсуфович

*аз 01.09.2008 ассистенти кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои факултети физикаи ДМТ



***Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд):** 29.06.1985

Ҷои таваллуд: Тоҷикистон

***Миллат:** тоҷик

***Маълумот:** олий

*Соли 2008 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст.

***Ихтисос:** Мошинҳои ҳисоббарор, комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо,

***Унвони илмӣ:** нест

***Қадам забонҳои хориҷиро медонад:** русӣ, англисӣ бо луғат

***Вақили Маҷлиси вақилони халқ ҳаст ё не:** нест

***Бо мукофоти давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:** нашудааст

***Вазъияти оилавӣ:** оиладор, соҳиби се фарзанд

***Суроға:** н.Хуросон, Ҷамоати Ғозималик, деҳаи Ғаллаобод

***Қор ва фаъолияти собиқа**

Солҳои 2003 – 2008	Донишҷӯи Донишгоҳи Давлатии миллии Тоҷикистон
Солҳои 2008 то ин ҳол	ассистенти кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ)

МАЪЛУМОТНОМА

Қурбонназарова Рухзорамо Султонназаровна

*аз моҳи феввали соли 2014 **дар вазифаи** лаборанти калони кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои факултети физикаи ДМТ **кор мекунад.**



Соли таввалуд (рӯз ва моҳи таввалуд) 21.01.1990

Ҷои таввалуд: Тоҷикистон

Миллат: тоҷик

таҳсилот олий

*соли 2013 Донишгоҳи Давлатии миллии Тоҷикистонро **хатм кардааст.**

***Ихтисос, дараҷаи илмӣ:** муҳандис,

* **Унвони илмӣ:**

* **Кадом забонҳои хориҷиро медонад:** русӣ, англисӣ

***Вакили халқ ҳаст ё не:** не

***Ба мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:** не

***Вазъияти oilавӣ:** муҷаррад

***Суроға:** н. Рудакӣ д. Зафар.

***Кор ва фаъолияти собиқа:**

Солҳои 2008 - 2013	Донишҷӯи Донишгоҳи Давлатии миллии Тоҷикистон
2014 –то ҳол	Лаборанти калони кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои

